

## «ТАСДИҚ МЕКУНАМ»



Ректори Донишгоҳи давлатии  
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.  
Айнӣ доктори илмҳои таърих,  
профессор Ибодуллоҳозода А.И.

соли 2025

### ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ПЕШБАР

ба диссертасияи Маҳмадизода Абдураҳмон Маҳмадӣ дар мавзуи «Шароитҳои ташкилий-педагогии рушди ҳамкории муассисаи таълимӣ ва оила дар таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой» барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот.

#### **Мутобиқати мавзуъ ва муҳтавои диссертасия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.**

Таҳқиқоти диссертационии Маҳмадизода Абдураҳмон Маҳмадӣ дар мавзуи «Шароитҳои ташкилий-педагогии рушди ҳамкории муассисаи таълимӣ ва оила дар таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой» дар заминаи Феҳристи ихтисосҳои кормандони илм аз рӯйи ихтисос дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Муассисаи давлатии КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст, ичро карда шуда, тибқи бандҳои шиносномаи ихтисоси 13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) таҳия шудааст.

**Мубрамӣ ва муҳиммияти мавзуи таҳқиқот.** Дар ҷаҳони муосир, ки пешрафти техниκӣ ва иҷтимоӣ сол аз сол суръат мегирад, усулҳои анъанавии тарбия, ки дар гузашта муваффақ буданд, метавонанд, барои насли нав бесамар бошанд. Давраи тағйироте, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он ворид шудааст, аз нав дида баромадани равишҳои тарбияи фарзандонро, на танҳо ҳусусиятҳои фарҳангӣ ва таърихири, балки воқеиятҳои муосирро низ талаб.

Оила ҳамчун сохтори аввалини иҷтимоӣ ба ташаккули шахсияти кӯдак таъсири назаррас мерасонад. Аммо, дар шароити бӯхрони салоҳияти

зиндагӣ, ки бисер оилаҳо дучор меоянд, барои волидон мутобиқ шудан ба талаботи нави вақт душвор мегардад. Ин метавонад боиси он гардад, ки арзишҳо ва усулҳои анъанавӣ вазифаи худро қатъ кунанд ва қӯдакон бидуни дастгирӣ ва диққати зарурӣ боқӣ монанд. Ҷанбаи муҳими ҳалли ин мушкилот рушди таълими маҳсус барои волидон мебошад.

Барои роҳ надодан ба ҳалли масъалаҳои тарбия ва рушди шахсии қӯдак, бисер оилаҳо дар робитаҳои байнишахсӣ байни волидон ва фарзандон амиқӣ ва самимиятро суст мекунанд. Бегонагӣ, ки аз беэътиноӣ ба ниезҳои рӯҳонӣ ва эҳсосии насли наврас ба вучуд омадааст, нишонаи ташвишовари замони муосир мегардад. Волидоне, ки ба ғамхориҳои ҳаррӯза машғуланд, аксар вақт имконияти ба ҳам наздик шуданро аз даст медиҳанд ва қӯдаконро бо таҷрибаи дохилии худ танҳо мегузоранд. Ин боиси шикастани риштаҳои ҳамдигарфаҳмӣ мегардад ва ҳарду ҷонибро аз шодии муоширати самимӣ ва дастгирӣ маҳрум мекунад. Ба ҷои он ки дастгирӣ ва роҳнамо ба ҷаҳони қалонсолон гардад, волидон аксар вақт танҳо нозирон боқӣ мемонанд, бе он ки дарк кунанд, ки вақти аз даст додашударо баргардонидан ғайриимкон аст. Чунин ҷудошавӣ на танҳо қӯдакро аз ҳисси амният маҳрум мекунад, балки ҳисси танҳоиро ба вучуд меорад, ки метавонад ба ҳаёти ояндаи ӯ таъсир расонад.

Диссертант Маҳмадизода А.М. дар диссертатсияи худ зикр мекунад, ки самаранокии робита байни оила ва муассисаи таълими дар марҳилаи ибтидоии таълим бо як қатор меъёрҳо муайян карда мешавад. Ин меъёрҳо ба иҷроиши вазифаҳои тарбия, рушди иҷтимоӣ ва иҷтимоигардонии қӯдак аз ҷониби оила, баланд бардоштани сатҳи фарҳангӣ педагогии падару модар, ислоҳи муносибатҳои байнишахсӣ дар равандҳои «падару модар - қӯдак», «падару модар - омӯзгор», ҳамчунин иштироки фаъоли падару модарон дар раванди таълими иҷтимоии қӯдакон даҳл доранд.

Нишондиҳандаҳое, ки ин меъёрҳоро муайян менамоянд, инҳоянд: сатҳи баланди маърифатии падару модарон, бартарияти шаклҳои созандай ҳамкорӣ байни падару модарон ва фарзандон, эътимод ба муассисаи таълими

аз ҷониби падару модарон, ҳоҳиши ҳамкории минбаъда, набудани ғамхории бебаҳс ва истиснои талаботи маҳсуси кӯдакон, паҳншавии усулҳои муаллифӣ ва озоди таълим, инчунин коҳиши зухуроти перфексионизм дар падару модарон ва фарзандон.

Амсиласозии ҳамкориҳои самарарабахши оила ва муассисай таълимӣ ҷузъҳои зеринро дар бар мегирад. Аввалан, масъалаи коркарди амсилаи ҳамкории самарарабахш байни оила ва муассисай таълимӣ таҳлил карда мешавад, ки дар он нақш ва вазифаи объекти амсиласозӣ дар низоми таълим муайян мегардад. Баъдан, субъектҳои ҷараёни таълим, ки ба раванди ҳамкорӣ таъсир мерасонанд ва дорои нақши муҳим барои расидан ба самаранокии ҳамкорӣ мебошанд, муайян карда мешаванд.

Пас аз ин, муносибати байни субъектҳои ҳамкорӣ ба роҳ монда мешавад, то раванд ҳамоҳанг ва самаранок гардад. Дар идомаи кор, амсилаи ҳамкории самарарабахш таҳия карда мешавад, ки ҷузъҳои мақсаднокӣ, таҳассусӣ, ташкилӣ, мурофиавӣ ва арзёбиро дар бар мегирад. Дар охир, барномаи таҳияшуда дар доираи амсилаи ҳамкории самарарабахш байни оила ва муассисай таълимӣ татбиқ карда мешавад.

Чӣ тавре ки муҳаққиқ Маҳмадизода А.М. дар диссертатсияи худ зикр менамояд, масъалаи ҳамкории муассисай таълимӣ ва оила дар шароити навсозии низоми таҳсилот то ба имрӯз ба таври кофӣ мавриди таҳқиқ қарор нагирифтааст. Равишҳои илмӣ ҷиҳати муайян кардани салоҳияти волидайн ва роҳҳои рушди он ҳанӯз комилан равshan ва асоснок нашудаанд. Аз ин рӯ, зарур аст, ки таваҷҷӯҳи маҳсус ба мушкилоти мавҷуда дар ташкили ҳамкории муассисай таълимӣ ва оила, баҳусус дар марҳилаҳои ибтидоии таҳсил равона гардад.

Таҳқими чунин шарикӣ на танҳо ба рушди ҳамоҳангӣ шаҳсияти кӯдак мусоидат мекунад, балки шароити муносибро барои ҳамгирии босамари ў ба ҷомеа дар оянда фароҳам меорад. Аз ҳамин лиҳоз, таҳқиқоти мазкур на танҳо дорои аҳамияти назаррас аст, балки бо арзиши ҳадафмандии худ дар амалия ва назарияи раванди ташкилӣ-педагогии рушди ҳамкории

муассисай таълимӣ ва оила - маҳсусан дар таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой - таҷассум меёбад. Бо назардошти ин, масъалаи таҳқиқотии пешниҳодгардида дорои аҳамияти баланди илмӣ ва амалий мебошад.

**Дараҷаи навғонии натиҷаҳо дар диссертатсия ва нуқтаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд.** Навғонии илмии таҳқиқот дар нуқтаҳои зерин ифода меёбанд:

1. Дарк ва қабули таҷрибаи худ, зарурати рушди худ барои ба даст овардани натиҷаҳо дар тарбияи фарзанд аз ҷониби падару модарон асос барои рушди салоҳияти падару модар мебошад. Падару модари салоҳиятдор вазифаи муҳимтарини иҷтимоии ҳар як шаҳс буда, ҳамзамон шарти муваффакияти оила ҳамчун як муассисай иҷтимоӣ барои қӯдак мебошад. Сатҳи салоҳияти падару модарон ба самаранокии таълимии онҳо ба қӯдак ва рушди мутаносиби он таъсир мерасонад.

2. Салоҳияти падару модарон мавқеи фаъолро дар гирифтани дониши зарурии педагогӣ, омодагии такмил ва истифодаи ин дониш дар амалия тақозо дорад ва ин маънои онро дорад, ки ин салоҳият танҳо дар ҳамкорӣ бо муассисай таълимӣ имконпазир аст. Салоҳияти падару модарон маҷмӯи сифатҳои ҳамгирошудаи шахсияти падару модар мебошад ва дорои ҷузъҳои маърифатӣ, арзишӣ, ҳавасмандӣ, эҳсосӣ ва рафторӣ аст, ки барои иҷрои босифати таъсири таълиму тарбия ба қӯдак заруранд. Сохтори салоҳияти падару модарро сатҳи фаъолияти таълимии падару модарон, мавқеи падару модар, тарзи муносибати тарафайни падару модар ва қӯдак, тамоюлоти арзишии падару модарон ва услуби тарбияи оилавӣ фаро мегирад.

3. Дар шароити ташкилий ва педагогии ҳамкориҳои самарабахши омӯзгор ва падару модарон, мо оmezishi шароитҳои беруна ва вижагиҳои шахсии ҳамаи субъектҳои ҷараёни таълимро мефаҳмем ва ба омӯзгор имконият фароҳам меорем, ки ҳамкории самарабахшро дар мавридҳои «омӯзгор - падару модар», «омӯзгор - хонанда» ва «падару модар - хонанда» фароҳам оварад. Ин шартҳо иборатанд аз:

- огохии омӯзгорон аз зарурати ташаккули ҳамкориҳои самарабахш бо падару модарони хонандагони синфҳои ибтидой ҳамчун ҳадаф ва меъёри самаранокии ҷараёни таълим;
- амалӣ кардани равишҳои шахсӣ-фаъолиятӣ, муколамавӣ, инфириодӣ-эҷодӣ, ки интихоби роҳу воситаҳои ҳамкориҳои омӯзгорро бо падару модари хонандагони муассисаи таълимӣ муайян мекунанд ва ҳадафи муайян намудани ташаккули салоҳияти падару модарро мӯқаррар менамояд;
- муваффақ шудан ба сатҳи баланди малакаҳои иртиботӣ-муоширатии омӯзгор, таъмини ҳамкории воқеии ҳамаи иштирокчиёни ҷараёни таълим, мавқеи ҳамкорӣ, якпорчагии соҳтори иҷтимоию психологии ҳамкории педагогӣ;
- маълумот дар бораи қобилияти омӯзгор ба ҳамдардӣ ва ҳудбаҳодиҳӣ (рефлексия) дар ҳолатҳои ҳамкории педагогӣ бо падару модарони хонандагон.

4. Самаранокии робитай байни оила ва муассисаи таълимӣ дар марҳилаи ибтидиои таълим бо як қатор меъёрҳо муайян карда мешавад, ки онҳо аз ҷониби оила иҷро кардани вазифаҳои тарбия, рушд ва иҷтимоигардонии кӯдак, баланд бардоштани сатҳи фарҳанги педагогии падару модар, ислоҳи муносибатҳои байнишахсӣ дар падидаҳои “падару модар - кӯдак”, “падару модар - омӯзгор”, иштироқи фаъоли падару модарон дар раванди таълими иҷтимоии кӯдаконро фаро мегирад. Нишондиҳандаҳое, ки меъёрҳои интихобшударо муайян мекунанд, инҳоянд: сатҳи баланд ва миёнаи фаъолияти маърифатии падару модарон, бартарияти шаклҳои созандай ҳамкорӣ байни падару модарон ва фарзандон, эътиимида ба падару модар ба муассисаи таълимӣ, ҳоҳиши ҳамкории минбаъда, набудани ғамхорӣ ва истисно кардани талаботи маҳсуси кӯдакон, паҳншавии услубҳои муаллифӣ ва озодонаи таълим, коҳиши зухуроти перфексионизм дар падару модарон ва фарзандон.

5. Амсиласозии ҳамкориҳои самарабахши оила ва муассисаи таълимӣ ҷузъҳои зеринро фаро мегирад:

- таҳияи проблемаи коркарди амсилаи ҳамкории самарабахши оила ва муассисаи таълимӣ, муайян кардани нақш ва вазифаи объекти амсиласозӣ дар низоми таҳсилоти муассисаи таълимӣ;

- муайян кардани субъектҳои ҷараёни таълимие, ки ба раванди ҳамкорӣ таъсир мерасонанд ва дорои дараҷаи ҳадди ниҳоии функционали барои ноил шудан ба самаранокии ҳамкорӣ;

- ба роҳ мондани муносибати субъектҳои ҳамкорӣ;

- таҳияи амсилаи ҳамкории самарабахши оила ва муассисаи таълимӣ, аз ҷумла ҷузъҳои мақсаднокӣ, таҳассусӣ, ташкилӣ, мурофиавӣ ва арзёбӣ;

- татбиқи барнома дар доираи амсилаи таҳияшудаи ҳамкориҳои самарабахши оила ва муассисаи таълимӣ.

Хулоса, натиҷаҳои диссертатсия ҳусусияти ягонагии том дошта, ҳамаи нуктаҳои назариявӣ ва амалӣ бо ҳам иртиботи қавӣ доранд ва ба рушди илмӣ дар самти салоҳияти падару модар ва ҳамкории оила бо муассисаи таълимӣ саҳми муассир мегузоранд.

**Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаю тавсияҳои дар диссертатсия ифодаёфта.** Нуктаҳои илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия матраҳгардида дар асоси методологияи диалектикӣ муайян гардида, ба ягонагии принсипҳои методологӣ ва педагогии таҳқиқот, муносибати диалектикаи арзёбии раванди педагогӣ, масъалаҳои мушаххас гузошташуда, фарзияи дақиқ муайяншуда асос ёфтаанд.

Натиҷаҳои аз ҷониби муаллифи диссертатсия муайяншуда ба мутобиқатии байни маълумоти озмоиш ва хулосаҳои илмӣ асос меёбанд, ки бо истифодаи методологияи муносибати системавӣ ва концепсияи илмии ташхиси педагогӣ имконпазир гардид.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз муқаддима, дубоб, 6 зербоб, хулосаҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда, ки 160 номгӯйро ташкил медиҳад, 16 ҷадвал, 12 диаграмма ва расм иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 190 саҳифаи ҳуруфчинии компьютериро ташкил медиҳад.

Боби аввали диссертатсия, ки “Заминаҳои назариявии ҳамкории муассисаи таълимӣ ва оила ҳамчун ниҳодҳои ҷамъиятӣ” номгузорӣ шудааст аз З зербоб иборат мебошад, ки ҳар яки онҳо равандҳои худро доранд. Дар боби аввали диссертатсия, диссертант дуруст таъқид намудааст, ки таҳлил ва баррасии адабиёт нишон медиҳад, масъалаи падару модарӣ ва муносибат миёни онҳо, инчунин таъсири ин муносибатҳо ба руҳияи фарзандон падидай бисёрҷанба буда, паҳлӯҳои гуногуни иҷтимоӣ, педагогӣ ва психологиро дар бар мегирад. Тарбияи падарӣ ва модарӣ асосан рафтори иҷтимоии ивазшаванда байни падарон ва модарон ва ҳиссиёти онҳо нисбат ба ҳамдигар мебошад, ки на танҳо аз ҷиҳати диморфизмҳои ҷинсиятӣ, балки бар асоси давраи таърихии тақсимоти нақшҳо ва соҳторҳои гуногуни иҷтимоӣ ва фарҳангии нақши падар ва модар таъсис ёфтааст.

Кам гаштани ҳамкориҳои байни муассисаи таълимӣ ва оила, паст шудани сатҳи салоҳияти падару модар барои омӯзгорони синфҳои ибтидой дар ҷараёни таълим душвориҳои зиёдеро ба бор меоранд ва ба мушкилоти асосии тарбияи муосир табдил ёфтааст.

Дар илмҳои педагогика ва психологияи муосир равиши ба салоҳият асосёфта ё худ муносибати босалоҳият ба таълим маъруфияти хоссаро касб намудааст. Имрӯзҳо мағҳумҳои «салоҳияти иҷтимоӣ-психологӣ», «салоҳияти психолоѓӣ-педагоѓӣ», «салоҳияти шаҳсӣ» ва «салоҳияти идоракунӣ» муваффақона истифода мешаванд. Дар шакли маъмултарини он салоҳият ҳамчун низоми дониш, малака ва қобилият фаҳмида мешавад, ки барои ҳалли масъалаҳои алоҳидаи ҳаёт имкон фароҳам меорад.

Боби дуюми диссертатсия “Ташкили фаъолияти самараноки падарию модарӣ дар муассисаи таълимӣ ва оила дар шароити муосири таҳсилоти ибтидой” унвон дошта, ба ташхиси амалий ва арзёбии салоҳияти падарию модарӣ дар падару модарони хонандагони синфҳои ибтидой баҳшида шудааст.

Диссертант лоиҳаи барномаи озмоиши ҳамкории оила ва муассисаи таълимиро коркард ва мавриди озмоиш қарор дод. Барнома се марҳиларо

фаро мегирифт: муқарраркунанда, ташаккулдиҳанда ва назоратӣ. Дар марҳилаи муқарраротӣ, мо сатҳи ҳозираи салоҳияти волидонро ташхис кардем ва ниезҳо ва интизориҳои волидонро аз раванди таълим муайян кардем. Ин ба мо имкон дод, муайян кунем, ки маҳз қадом ҷанбаҳои ҳамкорӣ диққати маҳсусро талаб меқунанд.

Дар марҳилаи ташаккулдиҳанда, диссертант як қатор чорабиниҳоро барои баланд бардоштани салоҳияти волидайн гузаронид. Доҳил кардани семинарҳои омӯзишиӣ, мизҳои мудаввар ва машғулиятҳои амалий ба волидон кӯмак кард, ки равишҳои навро дар муносибат бо қӯдакон ва омӯзгорон омӯзанд. Ҳамчунин диссертант ба ҷузъҳои асосии салоҳияти волидайн, аз қабили ҷанбаҳои маърифатӣ, арзишиӣ, эмотсионалий ва рафторӣ диққат дод. Ин ҷузъҳо барои ташаккули фаҳмиши амиқи волидон дар бораи нақши онҳо дар раванди таълим асос гардиданд.

**Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот** аз муайян намудани омилҳои беҳтар намудани сатҳи самаранокии ташаккули салоҳиятнокии падару модарон дар равандҳои таълимӣ ва тарбиявӣ иборат аст: таҳлили мағҳум ва соҳтори салоҳияти падару модар, муайян намудани нақши падару модар дар ташаккули рафтор ва фаъолияти таълимии қӯдак; таҳқими ҳамкории муассисаи таълимӣ ва оила тавассути истифодаи усулҳои мусирӣ амсиласозӣ; таҳияи воситаҳои ташхисӣ барои муайян кардани сатҳи салоҳияти падару модарон; татбиқи барномаҳои ҳамкории самарабахш байни оила ва муассисаи таълимӣ дар муҳити таҳсилоти ибтидой; ташвиқ ва дастгирии падару модарон дар раванди ҳамкории пурсамар бо муассиса ва қӯдак; истифодаи технологияҳои мусир ва методикаҳои интерактивӣ барои баланд бардоштани малака ва дониши падару модарон дар самти таълим ва тарбияи фарзандон. Натиҷаҳои таҳқиқот барои такмили фаъолияти омӯзгорон ва мутахassisони соҳаи тарбияи оилавӣ заминай назариявӣ ва амалии боэътиимод фароҳам меорад ва метавонад дар барномаҳои таълимӣ ва сиёсати иҷтимоии муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёна мавриди истифода қарор гирад.

**Нашри натиҷаҳои таҳқиқ аз рӯи диссертатсия.** Боиси тазаккур аст, ки аз тарафи диссертант вобаста ба мавзуи таҳқиқотӣ 13 адад мақолаҳои илмӣ, ки аз он 10 мақолаи илмӣ дар нашрияҳои бонуфузи тавсияшудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 мақолаи илмӣ дар конфронсҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ба нашр расонида шудааст.

**Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ.**

Таҳассуси илмии довталаби дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ Маҳмадизода Абдураҳмон Маҳмадӣ ба дараҷаи илмӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мутобиқат мекунад.

**Эродҳо ба кори диссертационӣ.** Дар баробари дастовардҳои муҳимми зикршуда, диссертатсия ва фишурдаи он аз камбудиву норасоиҳо низ холӣ нест, ки зикри онҳо барои такмили минбаъдаи таҳқиқоти диссертационӣ ва баланд шудани сатҳ ва дараҷаи таҳқиқоти мазкур мегардад, аз ҷумла:

Хуб мебуд, агар диссертант доираи пойгоҳи таҳқиқотии худро васеътар менамуд, то таҳлилҳо фарогирттар ва мұтамадтар гарданд.

1. Дар матни диссертатсия баъзе ғалатҳои китобатӣ ва имлой ба назар мерасанд, ки эҳтимол сабаби техникӣ доранд. Ин норасоиҳо бояд дар марҳилаи таҳрири ниҳоӣ ислоҳ карда шаванд.

2. Агар дар диссертатсия адабиёти илмӣ-методии олимони тоҷик ба таври фарогирттар инъикос меёфт, ин метавонад ҳамчун далели истифодаи таҷрибаи илмии онҳо дар ҳалли масъалаи мавриди таҳқиқ арзёбӣ шавад ва бешубҳа, аз нигоҳи илмӣ фоидабахш мегардид.

3. Дар диссертасия аҳёнан дар баъзе маврид норасоӣ ва нофаҳмогӣ дар шарҳу тафсири диаграмма ва ҷадвалҳо ба назар мерасад. Беҳтар мебуд агар ин масъала дар шакли дигар ифода мегардид ё муҳаққиқ онро моҳиятан тафсир менамуд.

Бояд таъкид кард, ки ин эродҳо ҷузъӣ буда, ба арзишу сатҳи илмии диссертатсия таъсири чиддӣ намерасонанд.

Мавриди зикр аст, ки таҳқиқоти гузаронидаи диссертант арзишҳои назаррасро соҳиб буда, дақиқӣ ва возеҳии мағҳуми диссертатсия дар гузориши проблема ва роҳҳои ҳалли он, вазифагузории он, аҳамияти назариявию амалий гувоҳи онанд.

**Хуносай умумӣ оид ба диссертатсия.** Хуноса, диссертатсияи Маҳмадизода Абдураҳмон Маҳмадӣ дар мавзуи «Шароитҳои ташкилӣ-педагогии рушди ҳамкории муассисаи таълимӣ ва оила дар таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот дар сатҳи зарурии илмӣ анҷом ёфта, аз ҷиҳати мазмун ба талаботи мавҷуда мутобиқ мебошад.

Диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Низомномаи Шурои диссертатсионӣ ва Тартиби додани дараҷаи илмӣ (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267) ва дастурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктори илм, авторефератҳо ва мақолаҳои илмии чопшуда доир ба мавзуи диссертатсия ҷавобгӯ буда, муаллифи он Маҳмадизода Абдураҳмон Маҳмадӣ сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мебошад.

Тақризи муассисаи пешбар дар асоси муқаррароти бандҳои 76-79 ва 81-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, таҳия ва пешниҳод шудааст.

Тақриз аз тарафи эксперт, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Самиев Тоҳирҷон омода гардидааст.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи педагогикаи умумидонишгоҳии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, ки дар он довталаби дараҷаи илмӣ Маҳмадизода Абдураҳмон Маҳмадӣ

иштирок ва бо маърӯза баромад намуд, муҳокима ва тасдиқ карда шудааст (протоколи № 10/06 аз 10-уми июни соли 2025).

Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 14 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ: "тарафдор" - 14 нафар, "бетараф" - нест, "муқобил" - нест.

Раиси ҷаласаи вазеи семинари  
илми-методӣ, мудири кафедраи  
умумидонишгоҳии педагогикии  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории  
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ  
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент



Мансурова Ҷ.С.

Эксперти таҳқиқоти диссертационӣ,  
дотсенти кафедраи умумидонишгоҳии  
педагогикии Донишгоҳи давлатии  
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ  
номзади илмҳои педагогӣ



Самиев Т.А.

Котиби ҷаласаи вазеи семинари  
илми-назариявӣ, номзади  
ilmҳоi педагогӣ



Арбобова Ф.

10.06. 2025

**Маълумот барои тамос:** 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121; Тел: +992 (37) 224 13 83,  
E-mail: [info@mail.ru](mailto:info@mail.ru), [www.tgpu.tj](http://www.tgpu.tj)

“Имзои Ҷ.С. Мансурова, Т.А. Самиев ва Ф. Арбобоваро  
тасдиқ мекунам”

Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои  
маҳсуси ДДОТ ба номи С. Айнӣ



Мустафозода А.